

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАССИСАИ ТАҚРИЗДИҲАНДА

ба диссертатсияи Бобоева Гулбаҳор Шарифовна дар мавзӯи “Технологияи ташаккули салоҳияти иттилоотии донишҷӯёни макотиби олий зимни таълими силсилаи фанҳои педагогӣ дар шароити татбиқи низоми кредитии таҳсилот”, ки ба шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-027-и назди Муассисаи давлатии таълимии “Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров”, ки барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илмҳои педагогӣ аз рӯи ихтисоси 13.00.01-педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот (илмҳои педагогӣ) пешниҳод шудааст.

Номи пурраи муассисаи пешбар (дар асоси ойннома)	Донишгоҳи давлатии омӯзгорӣи Тоҷикистон ба номи Садриддин Айни
Номи мухтасари муассисаи пешбар(дар асоси ойннома)	ДДОТ ба номи С.Айнӣ
Роҳбари муассиса: насаб, ном, номи падар, вазифа, дараҷаи илмӣ, унвони илмӣ	Ғаффорӣ Нуъмонҷон Усмонзода - ректор, доктори илмҳои таърих, профессор
Маҳалли ҷойгиршавии муассиса	734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, к.Рудаки 121
Индекси почта, нишони муассиса	734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, к.Рудаки 121.
Телефон	224-13-83
Почтаи электронӣ	unfo@tgpu.tj
Нишони сомона дар шабакаи интернет	unfo@tgpu.tj
Маълумот дар бораи тартибдиҳандаи тақриз аз муассисаи пешбар: насаб, ном, номи падар, дараҷаи илмӣ, унвони илмӣ, рамзи ихтисос	Шукурова Нодира – номзади илмҳои педагогӣ, дотсент. 13.00.01-педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот
Интишороти асосии кормандони муассисаи пешбар аз рӯи мавзӯи диссертатсия дар нашрияҳои тақризшаванда, дар 5 соли охир (на кам аз 10 мақола).	
<p>1. Наимов З.Дж. Национальная система формирования личности с педагогической точки зрения. // Научно общественно-методический журнал «Маърифати омузгор» №6, - Душанбе. 2014 -С. 2-4. (на таджикской языке).</p> <p>2. Наимов З.Дж. - Таърихи бозиҳои миллӣ ва зарурати эҳёи онҳо. // Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалии ҳайати профессорону омӯзгорон ва кормандони ДТҶТ ба номи С.Раҳимов «Нақши бозиҳои миллӣ-варзишӣ дар ташаккули ҷавонон» - Душанбе «Сино» 2016 с. 18-22.</p>	

3.Наимов З. Дж. – «К проблеме подготовки будущих учителей физической культуры к педагогической деятельности» Вестник Таджикского национального университета №3\3(87) 234-238с. 2016г;

4.Наимов З. Дж. «Специфические особенности подготовки будущих учителей к управлению физической культуры школьников в условиях сельской местности» Вестник Таджикского национального университета №3\4(90) 204-208с. 2016г;

5.Наимов З. Дж. «Модель профессиональной готовности будущих учителей физической культуры к педагогической деятельности в условиях села» Вестник Таджикского национального университета №3\5(93) 253-257с. 2018г;

6.Наимов З. Дж. – некоторые вопросы организации воспитания в высшей школе Вестник Академии образования Таджикистана. Душанбе-2019, №4 (33) с.48-52.

7.Азизова Ф.Ш. Роль таджикских пословиц и поговорок в воспитание толерантности. // Вестник ТГПУ имени С.Айни. Душанбе-2015, № 5.

8.Азизова Ф.Ш. Семья-источник формирования моральности детей. / ТГПУ имени С.Айни. научная –практическая конференция. Душанбе-2015.


9.Чалилова М. Н. «Развитие творческих способностей учащихся начальных классов в процессе реализации внутриклассной дифференциации обучения родного языка». – Душанбе 2018.

10. Шукурова Н. Асосҳои педагогии ҳамкориҳои мактаб, оила ва ҷомеа дар раванди таълиму тарбияи салохиятнокии вобаста ба фаъолияти созмонҳои талабагон. Дастури методӣ. Душанбе. 2020.-32с.

11. Шукурова Н. Мақоми педагогикаи халқӣ дар тарбияи насли наврас ва ҷавонон дар эҳёи ҳунари мардумӣ. Маводҳои конфронси илмӣ-назариявӣ бахшида ба Корманди шоистаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, профессор Баен Рахимов. Душанбе. 2020. -С.142-148.

12. Шукурова Н. Мавқеи омӯзиши касбу ҳунар дар ташаккули шахсият. Душанбе. 2019. -48с.

Раиси шӯрои диссертатсионӣ,
д.п.н., профессор



Шаропов Ш.А.


Котиби илмии шӯрои диссертатсионӣ,
н.и.п., дотсент



Бобоева С.Б.

18.11.2021г.

Имзои Ш.А.Шаропов ва С.Б.Бобоеваро тасдиқ менамоем.
Сардори РК ва КММД
«ДДХ ба номи ак.Б.Ғафуров»



Ашрапова З.Н.